



# Овози Тоҷик

Бани одам азъои яқдигаранда!

Рўзнома аз соли 1924 чоп мешавад

Ноҳияи пешини рўзнома: «Овози тоҷикӣ қавмӣ» (соли 1924), «Овози тоҷикӣ» (соли 1924-1931), «Ҳақиқати Ӯзбекистон» (соли 1931-1940), «Ӯзбекистонӣ сури» (соли 1950-1964), «Ҳақиқати Ӯзбекистон» (соли 1964-1991).

26

ноябри  
соли 2022  
Шанбе

№ 95 (14899)

сайт <http://ovozitojik.uz/>,  
e-mail:  
ovozitoj@umail.uz,  
ovozitoj@list.ru

Фармони Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон

**ДАР БОРАИ БА ВАЗИФАИ ҲОКИМИ ВИЛОЯТИ НАВОЙ ТАӢИН КАРДАНИ Н. Т. ТУРСУНОВ**

Мувофиқи банди 15 моддаи 93 ва моддаи 102-юми Конститутсияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон, инчунин қарори Шӯрои намоёндагони халқи вилояти Навой **Нормат Тулкунович Турсунов** ба вазифаи ҳокими вилояти Навой таъин карда шавад.

Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон **Ш. МИРЗИЁЕВ**  
Шаҳри **ТОШКАНД**, 25 ноябри соли 2022.

## ТАМОМИ МАСЪАЛАҲО ДАР АСОСИ ГУФТУГӢ БО ХАЛҚ БОЯД ҲАЛ ГАРДАД



Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев 25 ноябр аз вилояти Навой боздид ба амал овард.

Дар доираи сафар роҳбари давлат дар ҷамъомади ғайринавбатии Шӯрои вилояти депутатҳои халқ иштирок намуд.

У инчунин бо фаъолияти корхонаҳои саноти вилоят шинос гардида, бо аҳолии суҳбат намуд, дар қорандозии лоиҳаҳои нав иштирок кард.

Дар шаҳри Навой ҷамъомади ғайринавбатии Шӯрои вилояти депутатҳои халқ баргузор гардид.

Дар он Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев иштирок намуд.

Дар аввали нутқи худ роҳбари давлат ба аҳолии минтақа эҳтироми амиқ баён намуда, ба шакли суҳбати кушод баргузор намудани ҷамъомадро пешниҳод намуд.

Мақсади калонтаринамон дар воҳурии имрӯз ошкоро баҳам дидани фикрҳои монанди мебошад. Мо бояд ҳалли масъалаҳои дарёбем, ки 330 маҳалла, як миллиону 50 ҳазор аҳолии вилояти Навоиро нигарон намудааст. Депутатҳои муҳтарам, намоёндагони насли қуҳансол, ҷавонон, шумо агар дар бораи ташвиҳоти нақл кунед, дар бораи мушкилоти маҳалло гап занед, ин барои ман хеле кумар мегардад. Агар мо бо халқамон маслиҳат карда, ҳамаи масъалаҳои ҳал кунем, албатта натиҷа ба даст меояд. Ман низ, ҳам-

чунин халқамон ҳам бояд аз ин воҳурии қаноатманд бошем, – гуфт Шавкат Мирзиёев.

Дар суҳбат вазъияти имрӯзаи рушди вилояти Навой таҳлил гардид. Дар се соли охир дар минтақа лоиҳаҳои калони санотӣ ба миқдори 2 миллиард доллар ба қор андохта шуд. Дар натиҷа беш аз 10 ҳазор ҷойи нави қор ба вучуд оварда шуда, ба таври илова сола воридоти 1 триллион сӯм андоз ва содирот ба миқдори 100 миллион доллар таъмин гардид.

Таъкид гардид, ки минтақа захира ва имконоти зиёдро барои минбаъд инкишоф додани иқтисодиёт соҳиб мебошад. Ба тарихи мисол, маҳсулоти воридшаванда метавонад аз ҷониби соҳибкории маҳаллӣ дар асоси ҳамкорӣ истеҳсол карда шавад. Дар ҳолати қишлоқ соҳаи қорводорӣ ба таври пурра ба роҳ андохта намешавад. Барои нигоҳ доштани меваву сабзавот зарфиёт кам аст. Мушкилоте дар соҳаи иҷтимоӣ вучуд дорад, ки аҳолиро нигарон мекунанд.

Дар ҷамъомад масъалаи ташкили баррасӣ гардид. Президент номзадҳои Нормат Турсуновро ба вазифаи ҳокими вилояти Навой таъин намуд. Н.Турсунов соли 1972 дар вилояти Тошканд таваллуд ёфтааст. Солҳои зиёд дар

низоми андозии давлатӣ қор кард. Аз моҳи ноябри соли 2021 вазифаи иҷроқунандаи ҳокими вилояти Навоиро дар ӯҳда дорад.

Пеш аз он ки муҳокимаи номзад оғоз гардад, роҳбари давлат пешниҳод кард, ки барномаи номзад шунда шавад. Нормат Турсунов нақшаи худро оид ба рушди соҳибкории, саноят ва хоҷагии қишлоқи минтақа тақдим намуд, инчунин барномаашро дар бораи ба вучуд овардани шароити муносиби ҳаёти аҳолии ироа кард.

Президент ин пешниҳодотро дастгирӣ намуд ва қорабинҳои татбиқсозии онро муйян кард.

Бо мақсади рушди соҳибкории соли оянда вазифаи ба вучуд овардани 26 маркази санотии маҳаллӣ ва минтақаҳои хурди санотӣ гузошта шудааст, барои барномаи соҳибкории оилавӣ ҷудо намудани 600 миллиард сӯм низ муқаррар гаштааст. Таъкид шуд, ки умуман вилояти Навой тамоми имконоти соҳиб аст, ки минтақаи ҳолий аз қашшоқӣ ва бекорӣ гардад.

Дар соҳаи саноят соли оянда 186 лоиҳа бо ба вучуд овардани 15 ҳазор ҷойи қор татбиқ хоҳад гардид. Ин омилҳои муҳими қорӣ воридот ва афзоиши содирот ба миқдори то 250 миллион доллар мегардад.

Дар ноҳияҳои Хатирчи, Кармана, Навбахор, Қизилтеппа ва Нурато 72 маҳалла ба парвариши картошка, сабзавот, ангур ва анор ихтисос хоҳанд ёфт. Роҳбари давлат ногузирии беҳосили таъминоти обро дар 5 ҳазор гектар замин дар атрофи ин маҳаллаҳо таъкид кард.

Инчунин дар бораи ба вучуд овардани қоргоҳҳои хоҷагии тухмпарварӣ, плантатсияи ферул, марказҳои агрологистикӣ супоришҳо дода шуд.

Ба рушди соҳаи иҷтимоӣ, сохтмони мактаб ва кӯдакитонҳо, таъмини аҳолии бо манзил ва оби ошомидани эътибори алоҳида нигаронда шуд. Умуман соли 2023 барои ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ вилоят барило-ва 655 миллиард сӯм, барои рушди соҳибкории оилавӣ боз 750 миллиард сӯм равона карда мешавад.

Пас аз тақдирот депутатҳои Шӯрои вилоят нақшаи номзадҳои муҳокима намуда, фикри худро ишорат карданд. Масъалаи таъин намудани ҳокими вилояти Навой ба овоздиҳӣ гузошта шуд. Бинобар натиҷаи он Нормат Турсунов чун ҳокими вилояти Навой таъин гардид.

Роҳбари давлат таъкид кард, ки нақшаҳои дар ҷамъомад сардорона бояд дар ҳаёт бо самар татбиқ гардида, тамоми идораҳо дар атрофи ҳоким муттаҳид гардида, ба халқ хидмат намоянд.

Пас аз ин роҳбари давлат бо ҷавонони вилояти Навой суҳбат намуд.

– Ҳар кӯче, ки ман мееравам, кӯшиш мекунам, ки бештар бо ҷавонон суҳбат намоям. Мо дар назди худ мақсадҳои калонро дар рушди стратегиямон ва барномаҳои минтақавӣ гузоштаем. Агар ташкилотҳои давлатӣ, роҳбарони тамоми дараҷаҳо ба таври пурра бо масъалаи ҷавонон машғул нагардад, ба ин мақсади намерасем, – гуфт Президент.

Ҷавонони вилоят дар тамоми соҳаҳои истеҳсолот ва фаъолияти зоҳир менамоянд. Имсол онҳо дар ҷумҳурӣ оид ба миқдори дохилшудагон ба муассисаҳои таълими олии ҷойи аввалро ишғол намуданд. Аксарияти ғолибони олимпиадаҳои байналхалқии илмӣ ва озмонҳои бонуфуз низ аз вилояти Навой мебошанд.

Имсол барои рушди соҳибкории дар байни ҷавонони нумуташақил 70 миллиард сӯм ҷудо карда шуд, 13 ҳазору 500 нафар ҷавонон қорӣ худро сар қарданд. 1600 гектар майдони кишт ҷудо карда шуда, беш аз 6 ҳазор нафар ҷавонон бо қор таъмин гардиданд. Доншӯвчӯе, ки дар шароити мураккаб зиндагӣ мекунанд, барои таъмин ба таври умумӣ ба миқдори 6,5 миллиард сӯм пули қорордодашон пардохта шуд.

– Дастовардҳои ҷавонони Навой, бешубҳа дар ҳамаи мо ҳисси гуруҳ бедор месозад. Аммо бо ин набояд иқтифӣ қард. Мо боз чӣ метавонем кард, то ки дарҳост, талаб ва ояндаи ҷавононро таъмин созем? Мо чӣ гуна метавонем кумар кунем, ки ҷавонон дониш ва касбиро соҳиб гарданд, зарфияташонро ифшо созанд? Ин саволҳо манро нигарон месозанд, – гуфт Шавкат Мирзиёев.

Президент фикр ва пешниҳодоти ҷавононро шунд. Вазифаи роҳандозии платформаи нав гузошта шуд, ки он ба ҷавонон барои таъмин ва дарёфти қор аз рӯйи касбҳо, ки дар бозори меҳнат бозоргирӣ мебошанд, мадад мерасонад.

Доир ба қорбӣ ҷавонон ба минтақаҳои санотӣ, бо об таъмин намудани қоргоҳҳо, дастгирии ташаббусҳои қорводорӣ аз тариқи Фонди дастгирии соҳибкории супоришҳо дода шуд.

Ҳаҷми оммавӣ намудани варзиш дар байни ҷавонон бо роҳи ташкили мактаби махсуси варзишӣ ва маҳилҳои варзишӣ дар маҳаллаҳои Навой таъкид гардид. Ба ногузирии таъмини 325 мактаби вилоят бо китоб ва дастгоҳҳои мусиқӣ аз ҳисоби Фонди ҷавонон, афзоиши қорабинҳои маданий ишора гардид.

Ҳангоми воҳурии қорор дар бораи гун намудани таҷрибаи вилояти Навой дар бораи татбиқи ташаббусҳои пешниҳодгардида қабул гардид. Мақсади асосии он рушди маънавият маърифатӣ, таъмини шуғл ва ташкили пурмуҳтавои вақти холии ҷавонон мегардад.

Ҳангоми сафари Президент ба вилояти Навой маросими тантанавӣ бахшида ба роҳандозии қорхонаи «Зарафшон оина» баргузор гардид.

Шиша дар саноят, сохтмон ва маишат зиёд истифода мегардад. Аз он қумла, талабот ба шиша сохтмон дар мамлакатамон сола 38 миллион метри квадратӣ ташкил менамояд. Вилояти Навой захираи зиёди санги ороишӣ, реги қорарт, базалт ва каолин мебошад.

Аз ин боис ҳангоми сафар ба минтақа соли 2018 роҳбари давлат дар бораи роҳандозии истеҳсоли шиша супориш дода буд. Дар натиҷа лоиҳа ба миқдори 250 миллион доллар ба амал татбиқ гардид.

Президент Шавкат Мирзиёев тугмаи рамзиро паҳн кард ва қорхонаи «Зарафшон оина»-ро ба қор андохт.

– То ҳанӯз қорхона дар Фарғона ва Қизилтеппа вучуд дошт. Ҳоло сафи он қорхона таъсисёфтаи «Зарафшон оина» пур месозад, ки ба истеҳсоли номгӯии васеи маҳсулот ихтисос ёфтааст. Мо боварӣ дорем, ки дар оянда он васеи мегардад ва ба халқамон хидмат менамояд, – гуфт Шавкат Мирзиёев.

Иқтисодии қорхонаи қорхона 12 миллион метри мураббаъро ташкил менамояд. Маҳсулот ҳам барои содирот ва ҳам барои иваз намудани воридот муқаррар гаштааст. Дар ин ҷо 700 нафар қор мекунанд.

Дар маросим алоқии видеӣ бо қорхонаи «Мармаробод» дар шаҳри Фарғона барқарор шуда буд, ки он ба истихроҷ ва қоркарди мармар ва гранит ихтисос ёфтааст. Қорхона бо таҷизоти Чин ва Эрон муҷаҳҳаз мебошад, аз ин мамлақатҳо муҳандисон ва мутахассисон қорбӣ гаштаанд. Дар қорхона 300 нафар қор мекунанд.

Роҳбари давлат бо фаъолияти ҷамъияти масъулиятш маҳдуди «Гидро станко сервис» дар шаҳри Навой шинос гардид.

Вилояти Навой минтақаи саноташ рушд ёфта ба шумор меравад. Дар ин ҷо қорхонаҳои зиёди маъдани қор, филизӣ, қимёӣ, энергетикӣ мавҷуд. Барои қорҳои онҳо ва умуман қор саноят ва хоҷагии қишлоқи мамлақат мошин лозим мебошад.

Сурати Хидмати матбуоти Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон.

(Давомаш дар саҳ.2).

## КОРИ БОШАРАФ

**Маркази байналмилалӣ илмӣ тадқиқотии Имом Тирмизӣ панҷ сол пеш ташкил ёфта буд. Муовини директори марказ Фаррух Сайдуллоев мегӯяд, ки ин боргоҳи илм бо Қарори Президент аз 14-уми феввали соли 2017 арзи ҳастӣ намудааст. Бинои замонавӣ он соли 2019, қорбӣ аз сафари Президент ба Сурхондарё, ба истифода супурда шуда буд. Ба шарафи ташрифи Шавкат Мирзиёев дар ҳавли бино санги ёдгоре ҳам гузошта шуд. Марказ ду соли аввал дар як ҳуҷраи Донишгоҳи давлатии Тирмизӣ фаъолият дошт.**

– Бо қадами Президент қор ранги дигар гирифт, – нақӣ мекунанд Аббос Абдуллоев, як тан аз муҳаққиқони ин бунгоҳ. – Ҳоло он беҳтарин олимони ба қор таҷқиқи осори алломаҳои гузашта қорбӣ намудааст. Омӯхтани тарғиб қордани мероси қорхонаҳои гузаштагон дар сатҳи байналмилалӣ барои мо шарафи бузург аст.

Президент дар яке аз маърузаҳои худ таъкид карда буд, ки мероси беназирӣ алломаи бузург, ҳамватани шуҳ-

ратерамон Абуисо Тирмизӣ ва тирмизӣҳои дигарро, ки ба ривоҷи дини ислом саҳми арзанда гузоштаанд, омӯхтан ва ба мардум расонидан аз ҷумлаи қорҳои шоён аст. Сайдуллоев таъкид кард, ки аслан марказ як муассисаи но-тиҷоративу ғайридавлатист ва тобеи Идораи мусалмонони ҷумҳурӣ мебошад. Маблағгузори онро низ Идораи мусалмонон бар зимма дорад. Соли 2022 барои марказ 2 миллиард сӯм ҷудо қорданд, ки барои қорҳои шоён мас-

раф гардид. Ҳамчунин ташкилот ва шаҳсонӣ алоҳида аз қорчи қишвар қуммаки молиявӣ ирсол мекунанд, ки низ барои тарғибу ташвиқи мероси аҷодӣ истифода мешавад.

Маълум гардид, ки марказ соли равон 5 адад осори алломаҳои тирмизиро аз забонҳои арабию форсии тоҷикӣ тарҷума ва ба нашр расонидааст. Аз қумла асарҳои Абуисо Тирмизӣ бо номи «Ал-ҷомеъ-ус-Сунан» дар се қорбӣ чоп шуд. Марказ ният дорад, мероси ин муҳаддиси машҳурро дар 10 қорбӣ пешкаши хонандагон созад. Дар ин росто қорҳои тарҷумаву таҳрир ба анҷом расидаанд. Ҳоло «Ҷаҳор китоб» низ дар ду қорбӣ нашр шудааст. Дар тарҷумаву нашри ин китобҳо муҳаққиқону му-тарҷимони варзида М. Исмомиллов, Х. Абиев, А. Абдуллоев, Х. Аминов, М. Қониев ва А. Қумъев саҳми мегарданд.

(Давомаш дар саҳ.2).

### Ба пешвоии Рӯзи Конститутсия

**Дар хонаи эҷодиёти «Авлоди баркамол»-и бачагони Самарқанд ба муносибати 30-солагии рӯзи қабули Қонуни Асосӣ зинаи вилояти озмуни «Қилои ранғо дар Конститутсия» оғоз ёфт, ки ташаббусқор ҳизби сотсиал-демократии «Адолат», академияи рассомии вилояти Самарқанд ва бонки милли буд.**

## ҚОНУНИ АСОСИ МО АЗ НИГОҲИ РАССОМОН

Мақсади асосии озмун аз он иборат аст, ки насли наврас дар асри худ доир ба ҳуқуқи инсон тасаввурот пайдо намоянд.

– Дар эҷодиёти соҳибони мӯйқалам — бачаҳо пешрафтӣ ҳувайдост, – гуфт академики Академияи рассомии Ӯзбекистон Аслиддин Исоев, – онҳо дар бо-

раи қонунҳои мо фикр ва андешаҳои қорлиби диққат доранд. Умедворам, ки қорлибони озмуни мазкур дар зинаи ҷумҳуриявӣ низ, ки дар арафаи қорбӣ қабули Қонуни Асосӣ дар Тошканд баргузор мешавад, қорбӣ мегарданд.

Баҳодури **ЗОҲИР. САМАРҚАНД.**

## «ЖУРНАЛИСТ ШАҲСЕСТ, КИ БО ДАРДИ МАРДУМ ЗИНДАГӢ МЕКУНАД»

**Минтақаи хушбоду ҳаво, табиати фусунқор, талу теппа ва арҷазорони қўшони Зомин гуруҳи журналистони ватаниву хориҷиро ба қор қорбӣ, ки барои ширкат дар медиафоруми дуҷумҳуриявӣ даъват шуда буданд. Ин қорабинӣ бо ибтиқори Иттиҳодияи журналистони Ӯзбекистон ва дар ҳамқорӣ бо Қорбинати маъдани қўшони Навой роҳандозӣ гардид ва тахти унвони «Журналистикаи милли: идомаи анъанаҳо ва муосир» ба вукӯъ пайваст.**

Ба таъкиди раиси Иттиҳодияи журналистони Ӯзбекистон Олимҷон Ӯсаров ҳадаф аз баргузор намудани ин медиафорум, пеш аз ҳама, табодули таҷриба, ибрази ақидаву назар оиди роҳҳои беҳбудӣ журналистикаи милли, истифода аз усулҳои ғайрианъанавӣ ва омӯхтани тарзи қорӣ як қор расонаҳои хориҷӣ мебошад. Олимҷон Ӯсаров иброз дошт, ки барои ҳамин ба ин қор маҳз як гуруҳи хабарнигорон даъват шудаанд, ки дар соҳаи хабарнигорӣ аз таҷрибаҳои бой

бархурдор ҳастанд. – Банда муътақидам, ки ин суҳбату мулоқотҳо барои журналистони қорбӣ манфиати зиёд хоҳад бахшид. Албатта, шумо, иштирокчиёни форуми дуҷумҳуриявӣ, аз шароити, ки қорбӣ фароҳам овардаем, истифода кунед ва таъин ин рӯзҳо до-нишу малақа ва маҳорати касби худро тақвим диҳед, – қорбӣ намуд Олимҷон Ӯсаров. Дар форуми матбуотӣ боз гуфта шуд, ки ибтиқоси васеи қорабинӣ мазкур ки дар расонаҳои хориҷӣ ва қорбӣ воситаҳои ақорбӣ давлативу

ғайридавлатӣ, инчунин боз-тоби он дар шабақаҳои иҷтимоӣ барои боло рафтани эътибори мамлақатамон му-соидат хоҳад қорд.

Нотқиқони медиафорум дар атрофи мавзӯи ва масъалаҳои гуногун, аз қабили «Дар хабаргузориҳои хориҷӣ воқеаҳо аз рӯйи қорбӣ принсипи инъикос қорбӣ мешавад?», «Роҳи усулҳои ташкили итти-лоии муваққим барои шаба-қаҳои радиоӣ телевизион: хабарнигор қорбӣ он бештар бояд ба қорбӣ қорбӣҳои му-ҳими таваҷҷуҳо тамаркуз ди-ҳад?», «Тезқорӣ дар журна-листикаи муосир инъикоси мавзӯро сурбат мебаҳшад?» ва амсоли он дарсоҳи мала-қаву маҳорат гузаштаанд.

Аз қумла, рӯзи аввал дар-соҳи омӯзиши касбу маҳор-ат бо иштироки Низом Шо-ҳин, раиси дафтари ширкати телевизиони туркӣ «ТРТ», мустақар дар Ӯзбекистон ва Шоҳруҳ Олимов — қорбӣ фаъоли ин шабақаи оғоз ёфт.

(Давомаш дар саҳ.2).







Ичрои қарор – дар амал

Дар маркази тайёркунии мутахассисони баландихтисоси соҳаи сохтмон, ки назди мактаби касбу ҳунари 1-уми ноҳияи Чуст ташкил шудааст, тахти унвони «Омад меҳоҳем хатмкунанда» чорабини баргузор гарди.

Бо ташаббуси Сарвари давлатамон бо мақсади ҷалб намудани кишри бекор ва муваққатан бекори аҳоли ба касбу ҳунаромӯзӣ аз 25 январи соли 2021 қарор «Дар бораи чораҳои иловагӣ оид ба ташкили омӯзиши аҳолии бекор ва шаҳрвандоне, ки ба мамлакатҳои хориҷа барои

бароварда шуданд, пурсидем.

– Барои роҳандозии фаъолияти марказ, мукамал таъмир кардани бинои иншоот, бо маводи таълимӣ таъмин намудани он аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ беш аз 14 миллиард сӯм харҷ шуд. Аз ҷониби вазорати ҳориҷа техникаи



ХАТМКУНАНДАГОНИ МАРКАЗ БА ХОРИҶ МЕРАВАНД

кори муваққатӣ сафар мекунанд», ба имзо расид.

Тибқи қарор дар ҳамкори вазорати мудофиаи ҷумҳурӣ, таълими олий ва миёна махсус, шуғл ва муносибатҳои меҳнат, сохтмон ва нақлиёт дар вилоятҳои 1-уми ноҳияи Чуст «Маркази тайёркунии мутахассисони баландихтисос дар соҳаи сохтмон» ба фаъолият оғоз намуда буд.

Аз роҳбари марказ Собирҷон Тоҷаҳмедов, дар бораи корҳои, ки ба амал

махсус ҷудо карда шуд. Барои донишҷӯёне, ки аз минтақаҳои дур бо мақсади омӯзиши ҳунари меоянд, хобгоҳи дорои 300 ҷой, ошхона дорои 250 ҷой ба истифода дода шуд. Илова бар ин, стипендияҳо, ки бо ташаббуси Вазорати шуғли аҳоли ва меҳнат ҷорӣ шудааст, дода мешаванд.

Маркази мо барои соҳаи сохтмон аз рӯйи 14 самт мутахассис тайёр мекунанд. Аз тарафи шуъбаи мусоидат ба шуғли вилоят ва марказҳои ноҳиявии мусоидат ба шуғли аҳоли, шаҳрвандоне, ки ҳамчун бекор ба қайд гирифта шудаанд, ба марказ қабул карда мешаванд.

778 нафар шунаванда-

гон дар ҷаҳор марҳила таҳсил гирифта, 356 нафаре, ки хоҳиши дар хориҷи кишвар кор карданро доштанд, ба воситаи муҳоҷирати меҳнати хориҷи вилоят ба иншоотҳои сохтмони шаҳри Маскав ва вилоти Амури Русия фиристода шуданд. Тавассути «Ярмаркаҳои меҳнати», ки аз ҷониби марказҳои мусоидат ба шуғли аҳоли ташкил карда шудааст, 220 нафар мувофиқи касбашон дар корхонаҳои истеҳсоли ва сохтмони вилоят бо ҷойи кор таъмин гардианд.

Бо иштироки мутахассисони Агентии муҳоҷирати меҳнати хориҷи вилоят, инчунин намоёндагони корфармои ширкатҳои калони сохтмони вилоти

Амур бо хатмкунандагони марҳилаи панҷум суҳбат гузаронда мешавад ва ҷавобоне, ки аз озмун бо муваффақият мегузаранд, ба вилоти Амур дар асоси шартнома ба кор фиристода мешаванд.

– Тули чор моҳ асрори ҳунаро дар самти мошини кран омӯхта, – мегӯяд Ҷаҳонғар Уринбоев.

– Устодон дар асоси машғулоти назарӣ ва ҳам амали дониши мукамал доданд. Дар рафти суҳбат бо мутахассисон майлу хоҳиши ба хориҷа рафта кор кардан пурзӯр гарди. Дар он ҷо сирру асрори касбро омӯхта, ояндаамро бо ин касб пайваста, дар бунёди биноҳои нав ҳиссаамро гузоштами.

Дар чорабини муовини сардори сарраёсати шуғли аҳоли вилоти Ёқубҷон Ҷамол, мутахассисони бахши вилоти Агентии муҳоҷирати меҳнати хориҷи, аҳли ҷомеа ва падар модарони хатмкунандагон ширкат варзиданд. Хатмкунандагоне, ки дар давоми таҳсил бо ҳулки намунаӣ ва донишҳои худ намунаи ибрат гардидаанд, бо ифтихорнома ва тухфаҳои хотиравӣ сарфароз гардианд.

Шоҳида ДАМИНОВА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилоти Намангон.

ЖУРНАЛИСТОНИ ТОҶИКИСТОН ДАР ЎЗБЕКИСТОН

Пӯшида нест, ки бо иродаи сиёсии сарони ду кишвари ҳамҷавор ва дӯсту бародар – Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев тули чанд соли охири бисёр санадҳои таърихӣ тақдирсоз ба тасвӣ расиданд ва рафту овоз ба роҳ монда шуд. Дар партави ин санадҳои тақдирсоз бисёр чорабиниҳо ба амал татбиқ мегарданд, гузарондани рӯзҳои адабиёту санъати кишварҳо ба ҳукми аъñana медарояд, аз концерти ҷеҳраҳои ҳунари ду мамлакат халқҳои ба ҳам дӯсту бародар бахра мебардоранд...

23 ноябри соли равон дар фурудгоҳи байналхалқии ба номи Исмоил Каримови Тоҷикистон аҳли қалами пойтахт тахти роҳбарии раиси Иттифоқи журналистони Ўзбекистон Олимҷон Ҷамол раисони Иттифоқи журналистони Тоҷикистон

«Овози тоҷик» ва раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон О. Ҷамол таъбири намуд, ки тули чанд соли охири дар кишвари мо доир ба таъмини озодандешӣ ва ошкоро баёнӣ дар матбуот, шаффофияти кору фаъолияти идораву мақомоти давлатӣ, рушди РАО корҳои зиёде ағҷон дода шуданд. Ба тасвӣ расидани меморандум байни Иттифоқи журналистони Ўзбекистон ва Тоҷикистон ҳодисаи масарратбахш буд. Чанде қабл ҳайати журналистони Ўзбекистон ба Тоҷикистон сафари корӣ

Нимаи дуоми ҳамаи рӯз ҳайати Иттифоқи журналистони Тоҷикистон аз Осорхонаи давлатии таърихи Темириён дидан карда, бо таърих ва фарҳанги аҳли темириён аз наздик ошно шуданд. Дар ин вохӯри хотирмон ба меҳмонҳои каталоги «Дурдонаҳои Осорхонаи давлатии таърихи Темириён» тухфа карда

«Овози тоҷик» вохӯрданд. Ҳамкасбон доир ба дастовардҳои мушқилоти соҳа ва роҳҳои ҳалли онҳо табадули афкор намуданд. Раиси Иттифоқи журналистони Ўзбекистон О. Ҷамол таъбири намуд, ки тули чанд соли охири дар кишвари мо доир ба таъмини озодандешӣ ва ошкоро баёнӣ дар матбуот, шаффофияти кору фаъолияти идораву мақомоти давлатӣ, рушди РАО корҳои зиёде ағҷон дода шуданд. Ба тасвӣ расидани меморандум байни Иттифоқи журналистони Ўзбекистон ва Тоҷикистон ҳодисаи масарратбахш буд. Чанде қабл ҳайати журналистони Ўзбекистон ба Тоҷикистон сафари корӣ



шуд. Журналистони Тоҷикистон, ҳамчунин, аз Сенати Олий Маҷлис дидан карданд. Он ҷо вохӯри бо аъзони Қумитаи оид ба масоили сиёсати ахбор ва таъмини ошкорои дар мақомоти давлатии Сенати Олий Маҷлис баргузор шуд. Дар рафти вохӯри сенаторон ва намоёндагони ҳайати доир ба масоили муносибатҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва гуманитарӣ кишварҳои ҳамҷавор табадули афкор намуданд.

Аз ҷумла, сармуҳаррири рӯномаи «Овози тоҷик» Шерпӯлод Вакилов изҳор дошт, ки ба сабаби ангуштшумор будани журналистони касбӣ матбуоти тоҷикии Ўзбекистон ва расонаҳои ахбори забони Тоҷикистон ба кадрҳои журналистони Тоҷикистон ба факултетҳои журналистикаи донишгоҳҳои Тоҷикистон Ўзбекистон масъалаи тайёр кардани журналистони касбӣ барои матбуоти миллии ду ҷумҳурӣ ҳаллу фасл мегардид, нур болои нур мешуд. Пешниҳоди журналистони ҳар ду ҷумҳурӣ пазируфтанд. Дар нишаст аз ҷониби мизбонон ба меҳмонҳои тухфаҳои хотиравӣ супурда шуд.

Сипас, раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зинатулло Исмоилова тахти кафедаҳои аҳли нишаст ба раиси Иттифоқи журналистони Ўзбекистон Олимҷон Ҷамол, сармуҳаррири рӯномаи «Овози тоҷик» Шерпӯлод Вакилов, ҳодимони рӯномаи «Овози тоҷик» Абдулло Субҳон, Мухаммадҷон Шодӣ ва Саодат Бекназарова гувоҳномаҳои қабул ба узвияти Иттифоқи журналистони Тоҷикистонро супурда.

Бегоҳи ҳамаи рӯз журналистони Тоҷикистон дар маҷлиси ғоиб Маркази матбуоти миллии пойтахт бо ҳодимони расонаҳои ахбори умум ва ҷомоаи рӯномаи «Овози то-

(Давомам дар сах.4.)

ШУМОРАИ НАВБАТИИ «ДУРДОНИИ ШАРҚ» ЧОП ШУД

Соли 2022 дар таърихи матбуоти тоҷик соли фаромӯшношуданист. Зеро пас аз қариб як аср боз дар Самарқанд (зеро гаҳвораи «Овози тоҷик» ҳам ин шаҳри бостонист) маҷаллаи илмию адабии тоҷикии «Дурдонаи Шарқ» бо кӯшишу ғайрати аҳли фарҳангу адабпарвари шаҳр ва тахти сарпарастии шоир, ношир ва мутарҷим Асадуллоҳ Исмоилова ба дунё омад.



ҳавола кардаанд, ки қобили қайд аст.

Ашъори гурмухтави Абӯалӣ ибни Сино, рубоӣҳои Абӯсайиди Абулхайр, мақолаи олимони фаронсавӣ Масъуди Миршоҳӣ бо номи «Шамси Табрезӣ», намунаҳои ашъори Маҳди Ахавони Солис, Сӯҳробӣ Сипехрӣ, Муҳаммадризо Қадқанӣ, Беранги Қӯҳдоманӣ, Наҷибӣ Борвар, «Ҳофизинома»-и Иохан Ҳёте ва устод Мирзо Турсунзода, Бозор Собир, Камол Насрулло дилҳои ташнаи муҳлисони каломии бадеъро шодоб хоҳанд кард.

24-уми декабр 80-солагии устоди ҳунари, Хунарпешаи мардумии Иттиҳоди Шуравӣ ва Тоҷикистон Ҷӯрабек Муродов ҷашн гирифта мешавад. «Дурдонаи Шарқ» нис чун дастагули таъриқӣ мақолаи узви Иттифоқи журналистони Ўзбекистон ва Тоҷикистон Ш.Мухаббатзодро зери унвони «Сабакҳои одамияти устоди ҳунари» дарҷ кардааст.

Ин ҷо бамаврид аст таъкиди кунем, ки алҷол обуна ба ин маҷалла нис дар саросари кишварамон идома дорад. Бовар дорем, ки дӯстдорони каломии Ноби тоҷикӣ нис аз ин ҷараёни муҳими худшиносӣ дар қанор намонанд ва ба он обуна мешаванд. Маҷалла дар се моҳ як бор интишор мешавад, обунаи яқсолаш ҳамагӣ 150 ҳазор сӯм аст. Агар хоҳед, ки аз дурроҳи ин «Дурдона» бебаҳра намонед, пайи обуна шитобед!

Шоҳаҳор САЛИМОВ, намоёндаи маҷалла дар Тошқанд.

ИТТИФОҚИ КАСАБА — ДАР ҲИМОЯИ ҲУҚУҚИ ШАҲРВАНДОН

Дар арафаи рӯзи қабули Қомуси Асосӣ Шӯрои вилоти Федератсияи иттифоқҳои касаба ва вақили минтақавии Олий Маҷлиси Ўзбекистон доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ (Омбудсман) дар Самарқанд шартномаи ҳамкорӣ бастанд.

Дар чорабини, ки ба ин мақсад таҷлил гарди, раиси иттифоқи касабаи вилоти Сӯҳроб Рафиқов ба суҳан баромада, иброз дошт, ки мақсади муриди асосии ҳар ду ташкилот аз ҳимояи ҳуқуқи манфиатҳои иҷтимоӣ ва икти-

содии шаҳрвандон иборат аст.

– Чанде пеш мо бо идораҳои ниғаҳдорӣ тандурустӣ, ҳуқуқи тартибот, таълими халқ ва ғайраҳо шартномаи ҳамкорӣ баста будем. Мақсади мо барқарор карда-

ни ҳуқуқи поймолшудаи мардуми Самарқанд аст, – гуфт намоёндаи доими Омбудсман дар Самарқанд Д. Хусанов, – инак, мо аҳду паймон кардем, ки минбаъд дар ҳамкорӣ фаъолият барем.

Дар поёни тадбир роҳбарони ҳар ду ташкилот ба саволҳои ҳозирон ҷавоб доданд.

Зоҳир ХАСАНЗОДА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилоти Самарқанд.

Андӯхтаҳо

Одам ва мор

Мегӯянд, ки мор вақте пӯст мепартояд гӯё аз нав таваллуд мешавад. Рафтори баъзе одамон низ мисли мор аст, яъне ба зайли замон нигоҳ карда «пӯсти» худро иваз мекунанд, фикру рафторашонро тағйир дода ваъдаҳои додаашонро фаромӯш месозанд.

Гардиши замон

Одамон дар гузашта барои зиёрати ҳаҷ ба Маккаи Мадинаи муқаддас пиёда мегардид. Аҷаб, ҳозир дар зарфи ҳамагӣ чанд соат Қазбатуллоҳро зиёрат мекунанд баъди адои маросим ҳаҷ ба Ватан бармегарданд. Зиёрати қадоме аз онҳо вочибтар бошад?!

Одам ва маймун

Аз маймун пайдо шудани одам ҳақиқати раднопазирро менамояд. Зеро агар ба тоифае қарз бидиҳӣ, вақти баргардондан, маймунор бозӣ мегардад.

Раҳимшоҳ ШАРИФЗОДА.

Вилоти ЧИЗЗАХ.

ДАР БАЙНИ ДУ ОТАШ

(Ҳикоя)

Ҷаҳвораш бедор нишаста хуфтани гуфтан омӯхта, худ нахӯрдаву ба ӯ додам, бо азоби алим ба воя расондам. Имрӯз ба рӯям пӯи меғузонад, маро зинда дар гӯр мекунанд. Ман ҷи кардам. Танҳо гуфтам, ки Худо як ризқа медиҳад, Зевара ба савдогарӣ намонам. Ман, келини Махтоб аз хонаш намебарояд, бо тарбияи фарзандонаш машғул...

– Эҳ, ба ҷи рӯзо мондам. Шояд падараш зинда мебуд, Исмати келин ба ман саҳт пеш намеомаданд. Маро дар ин гаҳнома гузошта рафт...

Рӯзе кор то ҷое расид, ки Зевар дасторхони кампирро ҷудо кард. Нигина бо пофшорӣ ӯ ба хоначаи мома дасторхони рангпаридаро паҳн карда, нону ҳуқро меовардагӣ шуд. Дар кунҷи тахӯи нонхӯрӣ ба кампир хуш намеомад, вале ҷи кунанд, Исमत дар даҳонаш об гирифтагӣ, аз хати кашидани занаш намебарояд. Ба ёду халлаш намеояд, ки чаро модараш даҳонаш хуқро меҳӯрад. Боре, ҳангоми дасторхони моборо паҳн кардан, пойи Нигина ба гӯшаи ҷойник расиду аз оби ҷойи навадмақарда ангушти пошӣ сӯхт. Ба Зевар Худо дод. Садо баланд кард, ки ин сархӯр намемуррад, сари ҳамаро хӯрда баъд аз дари гӯр мебарояд... Мома дам назад, дандон ба дандон монда ба гуфтаҳои тахӯиро мези келин тоқта кард.

Дар ҳамсоягӣ онҳо кампир русе зиндагӣ мекард. Духтари ӯ хонаро ба Исमत фуруҳту модарашро бо худ ба қадом ҷи гӯшаи Русия бурд. Исमत бо маслиҳати занаш модарашро ба хонаи ӯ кӯчонд. Зевар аз ҳоли ҳола ҳаҷ хабар намегирифт, вале Сӯҳробу Нигина дар набудани модар ба хӯрӯраш омада, ба корхӯраш ёрӣ мебарояд...

Мома беҳи ниҳолхоро нармқунон мондагирӣ дар тани фарташ ҳис кард. Рӯйи суфаяи воиши ангур нишаста, бо гӯшаи қарсаҳ арақҳои сару рӯшоро пок мекард, ки садои қушода шудани дарвозаи шунда шуду Сӯҳробу Нигина дар мадд нону як коса хӯрок даромаданд. Ҳар ду ба як овоз:

– Момаҷон, ассалому алайкум, – гуфтанд нону хӯрокро рӯйи хонтахта гузоштанд. Мома онҳоро ба оғӯш кашида оби дида кард. Гириҷуоб гуфт:

– Мағзҳои донакам, нури чашмонам, шуморо пазмон шудам. Аз Зевар пурсидед, боз шуморо чанг накунад, латуқуб надихад...?

– Момаҷон, падарам дар кор, модарам дар бозор, – гуфт Сӯҳроб. – Агар шумо нарасонед, ҳеч кас намедонад.

Мома бо давқ хандида, Сӯҳробро бори дигар ба оғӯш кашида бӯсид.

– Дар ҳамаи инсонҳо ақл ҳаст, вале на ҳама фаросат доранд, – аз дил гузаронд ҳола ва шуқ кард, ки Худо ба набараҳояш фаросат додааст. Онҳо хӯроқи нисфирӯзо хӯрда истода фаросат кардаанд, ки момаҷон гурусна аст.

(Давомам дар сах.4.)



ДАР БАЙНИ ДУ ОТАШ

(Аввалаш дар сах.3).

Баъди ҳуҷрок, момо вақте ки дуои дуру дароз карду Нигина дасторхонро ғундошт, Сӯҳроб лаб ба суҳан кушод: - Момочон, шумо дафъаи гуафта ваъда дода булед, ки ба мо афсонаи "Парасту ва донаи каду"-ро гуфта медиҳед.

Чехраи момо кушода шуд: - О, балочаҳое, ман фикр карда будам, ки баъди ба ин хона кӯчидани ман афсона аз ёдатон баромадааст. Набощад, гӯш кунед:

"Буд-набуд будгор буд, замин набуд, шудгор буд. Дар як деҳа пиразани қашшоке зиндагӣ мекард. Вай дар яке аз рӯзҳои баҳорон дар айвони кулбааш, ки дар шифти он парастуе лона гузошта буд, шишта сурудеро замзамакунон барои наберааш тоқӣ медӯхт. Ин ҳангом як чӯчаи парасту дар талоши ризқ аз хонааш берун шуда афтиду пояш шикаст. Пиразан пойи шикастаи уро латтапеч карду бо риштае маҳкам баста, бардошта дар лонааш гузошт.

Рӯзу моҳо гузаштанд. Баъди зимистон боз баҳор омад. Мурғони баҳорӣ ба деҳа баргаштанд. Пиразан

мисли пешина дар айвон машғули дӯхтудӯз буд, ки парастуе сари зонуи ӯ як дона тухми кадуру гузошта рафт. Пиразан кадуру дар замини назди ҳавлиши корид. Тирамоҳ аз он як кадуи калоне рӯид. Вақте кадуру бо корди ош ду тақсим кард, аз даруни он, ба чойи тухми каду, пораҳои зар берун омаданд. Пиразан дар муддати кӯтоҳ бӯи шуда, ба чойи кулбааш қасре созонд. Ҳама ҳайрон буданд, ки пиразан бо чӣ роҳ бӯи шудааст.

Вақте кампир ҳамсоя, ки аз ҳеч чиз камӣ надошт, сабаби бӯи шудани уро пурсид, пиразан ҳамашро нақл кард. Кампир ҳамсоя зид дар хона баргашту рӯзи дигар дар айвонаш, бо умеди он ки чӯчаи парасту аз лонааш афтида пояш шикастад, бо дӯхтудӯз машғул шуд. Вале чӯчаҳо дар сар ҳаёли афтидан надоштанд. Кампир ба танг омаду чӯби дарозеро пайдо карда, худ чӯчаеро афтонд. Пойи чӯчаи афтода шикаст. Кампир дар тақлиди ҳамсоя пояшро латтапеч карду ба лонааш гузошт.

Зимистон гузашту баҳор омад. Парастуе ба сари зонуи ӯ нис як дона тухми кадуру гузошту ғайб зад. Кампир кадуру дар ҳотааш корид. Аз он кадуи калоне

рӯид. Тирамоҳ кадуру канда, ба хона дароварду ба хотири он ки чашми бегона нафтад, дару тирезаҳоро аз дарун кулф зада, бо корди ош онро ду тақсим кард. Вале сад афсӯс, ки ба чойи пораҳои зар, аз даруни каду морҳо берун омада, ба кампир ҳамла карданд. Доду фарёди кампир ба гӯши ҳеч кас намерасид. Морҳо уро ғазидан куштанд.

- Ҳосили баъдӣ нест. Ҳоло ҳеч кас чав қошта гандум набардоштааст, бачеконам, - хулоса кард момо афсонаашро.

Дар дунё ҳеч кас сугун нашоудааст. Момо дер нападид, амонаташро ба Парвардигор супурд. Исмаил нис ба сабаби бемории сактаи дил аз олам гузашт. Зевар бо Сӯҳроб ва келинаш зиндагӣ мекард. Келинаш Зумрад чарвонзани тарбиядида, хоксор ва меҳнаткаш буд. Дар беморхона кор кунанд ҳам, баъди кор дар хона ҳам корхоро анҷом медод. Вале ситорааш бо Зевари солаш ба чое расида "рост наомад"...

Зевар баъди як пиёла чой ва буридаҳои нони обаш гуҳрегаро дар об тар карда хӯрдан, базӯр аз ҷо хеста ба асояш тақиякунон берун баромад. Хонаҳои қасрмонанди

бо пули савдогарӣ созондаш ҳоли буданд. Садои гирияи наберааш - Фаридун оромашро дигар халалдор намекард. Се рӯз пеш бо келин гапаш гуҳрега "туя ман" карда буданд. Вақте меҳост асояшро бардошта ба сари Зумрад зананд, дасте дасте ӯро дошт. Ин дасте Сӯҳроб буд, ки аз дари дарвоза даромада омаданашро касе пай набурд. Зевар аз ин рафтори Сӯҳроб асабонитар шуда фарёд зад: "Занат туро гарму хунук кардааст! Чилавашро сар дода мондай! Намеҳмонӣ, ки касе пишакашро пишт гӯяд. Ба ман нигоҳ кун, ту як пора гӯшт будӣ, шабҳо сари гаҳвораат бедор нишаста, нахӯрдаву напӯшида калон кардам. Имрӯз ту зану бача мегӯӣ, модаратро фаромӯш кардай. Агар фарзанди ман бошӣ, худӣ ҳозир занатро ба хонаи падару модараш бурда мемонӣ. Зан ёфт мешавад, вале маро ёфта наметавонӣ. Духтари модараш набӯсидаро ба ту гирифта медиҳам..." Сӯҳроб дар байни ду оташ монда буд. Вай Зумраддо дӯст медошт, вале гапи модарро ба замин намонд. Номаълум, чашмак зад ба сари Зумрад дод зад: "Ту ҳоло ба модари ман саҳт пеш омадӣ! Либосҳоятро пӯш, Фаридунро бо худ би-

гир. Дар хонаи мо туро ҷо нест. Ба хонаи падарат мебарам!". Зумрад амри ӯро ба ҷо овард...

Сӯҳроб он рӯз натавонист ба модар гӯяд, ки "Таваллуд, ки қарданд, ҳамаи модарон фарзандро калон мекунанд". Зеро ваю Нигинаро афсонаҳои момо тарбия карда буданд. Сӯҳроб, ҳамчунин, медонист, ки модараш ба момо чӣ қадарҳо саҳт пеш омадаат...

Баъди ду моҳи ин ҳодиса шоме ҳоли Зевар бад шуд. Сӯҳроб ёри таъҷилиро даъват намуд. Вақте рӯзи сеюм Сӯҳроб ҳамроҳи зану фарзандаш ба аёдати ӯ омад, хусусан, баъди бахшиш пурсидани Зумрад, ашқ руҳсорҳои Зеварро тар кард. Ҳангоми бо рӯмолчаи худ пок кардани руҳсорҳои ӯ дар чашми Зумрад ҳам ашқ давр зад. Зевар дар ин синну сол бори аввал дарк кард, ки инсонӣ хеле худбин будааст. Ғайрихатӣ руҳсорҳои худро ба ёдаш расиданд, ки гуфта буд "Зиндагӣ мисли қуҳ аст, келин. Бад гӯӣ, бад, нек гӯӣ, нек акси судон медиҳад. Маънои ин сӯҳанони маро вақте дарк мекунӣ, ки Худо ба ту келинеро насиб гардонад".

Саодат РҶЗИЕВА.

Варзиш



Пазироии таэквондочийён

Дар фурудгоҳи байналхалқии Тошканд ба номи Ислам Каримов варзишгарони кишварамонро, ки дар чемпионати 25-уми ҷаҳон аз рӯйи таэквондо дар Гвадалахараи Мексика ширкат ҷуста буданд, сазовор пешвоз гирифтанд.

Аъзои мунтахаби Ўзбекистон 1 медали тилло, 1 нуқра ва 1 медали биринҷиро ба даст дароварда, дар

байни варзишгарони 122 кишвари дунё сазовори чойи шауми гардиданд. Бояд гуфт, ки соҳиби медали тилло Светлана Осипова, нуқраи биринҷӣ Ниёз Пўлодов ва Фирўза Содикова ҳодимони садорати варзиши Вазорати дифоъи Ҷумҳурии Ўзбекистон мебошанд. Дар маросими мутантани пешвозгирии ҷонишини вазирӣ рушди варзиш Шаҳрулло

Маҳмудов, шахсони масъули Вазорати дифоъ ва намоёндагони Ассоциатсияи таэквондои WT Ўзбекистон иштирок намуданд.

Тўлқин РҶЗИЕВ, мухбири ЎА. Дар акс: маросими пешвозгирии варзишгарон. Аксбардор: Н.ҲАЙДАРОВ (ЎЗА).

Саёҳати навбатии мо ба деҳаи Қуруқсой, ки дар минтақаи Қалқаман ноҳияи Чирочқийи вилояти Қашқадарё воқеъ аст. Чанори панҷасраи деҳа моро ба ин макон бурд. Мо ҳамроҳи мухбири суратгир ба сӯйи кӯҳистон раҳсипор шудем. Ҳар дафъае, ки ба минтақаи кӯҳӣ равам, бо таассуроти зиёд бармегардем. Зеро табиати рангоранги кӯҳистон ҳар касро ба худ ҷалб мекунанд.


МАНЗИЛИ САЙЁҲИ:

ЧАНОРИ ПИР ВА ЧАШМАИ НОТАКРОР

Ҳамин ки мо аз маркази ноҳия дур шудем, талу теплаҳо пеш омад. Майсаҳои баҳорӣ аллакай зард шудаанд. Чорводороне, ки хошк чамбоварӣ карда, чорво меҷарониданд, аз дур намоён буданд. Вақте ки ба кӯҳ наздик мешавад, сардии ҳаворо хис мекунед. Саёҳати мо ба рӯзи бозори сокинони Қалқаман рост омад. Роҳи қариб яккилометра пур аз одамон, техника ва маҳсулоти ба фурушбаровардашуда буд. Мо аз фурсат истифода бурда, бозорро тамошо кардем.

Намои бозори қадимаро дар афсонаҳо ба хотир оред. Бозори пашм, бозори гул... Ин манзара дар бозори Қалқаман ба чашм мерасад. Агар ба бозори Қалқаман биед «ширмоҳӣ» нахӯрда наравед. Ҳамсафарони аз ноҳияи Ҳамрошӯда моро ба ошхона даъват карданд. Дар умрам чунин таом нахӯрдаам. Маълум мешавад, ки «ширмоҳӣ» моҳии хурд аст, ки танҳо дар дарёи обаш ширин зиндагӣ мекунанд ва таъми аз он тайёршуда хеле болаззат мешавад. Ба ҳар ҳол мо ба ин боғи ҳосил кардем. Маълумоти пурарзиши дигар ин аст, ки таомҳои аз ин навиҳои моҳӣ омодашуда танҳо дар бозори Қалқаман арзон мебошанд.

Мо роҳро давом додем. Кӯҳҳои Қалқаман аз кӯҳҳои дигар фарқ мекунанд. Дар баробари санғори пурҳашамат, қабати ҳоқ нис гафс аст. Баъди ба кӯҳ баромадан обанбори Қалқаман, ки панҷҷаки обаш боқӣ монда буд, дар пеш назарамон пайдо шуд. Ин обанбор аз оби сел пур шуда, барои обёрии зироати хочагии кишлоқ истифода мешавад. Аввал теплаҳо ба дарёҳо пайвазд, баъд роҳҳои ҳақиқии кӯҳистон оғоз ёфтанд. Ниҳоят, ба деҳаи Қуруқсой расидем, ки дар он дарахти бостонии чанор воқеъ аст. Пирони ин сарзани минтақа мекунанд, ки дар деҳа беш аз 400 хонаводаи мутааллиқ ба қавми юзҳои қадим зиндагӣ мекунанд.



Ба чойи маълумот, сокинони ҳар минтақаи муқими Чирочқий аз синни ҳафт то ҳафтдодсола ба қадом қавм тааллуқ доштани худро медонанд. Дар ин хусус ҳатто муаррихи машҳур ҳам бо онҳо баҳс карда наметавонанд. Ҳатто ба меҳмонӣ равед ҳам, саволи аввал ин аст: «Шумо аз қадом қавм ҳастед?» Агар шумо чунин маълумот надошта бошед ҳам, хавотир нақашед, онҳо аз намуди зоҳирӣ ва шаҷараатон қавматонро муайян мекунанд. Таърихи деҳаи Қуруқсой нис ҳайратовар аст. Чун ки меғунд, як вақтҳо деҳа мамнӯъгоже буду дарахтони арча ва чашмаҳои мусаллоқ дошт. Аз кӯҷо ҷангал оташ мегирад. Аксари дарахтон месӯзанд. Мамнӯъгоҳи сабз ба кӯҳи хушқабд тасвир меёбад. Рӯдҳо ҳам хушқабд мешаванд ва номи Қуруқсойро мегирад. Моро ҳамон чанори азим, ки 12 метр кӯтр дошт, «пешвоз» гирифт. Бузургии уро аз сояш нис фарҳанг мумкин аст. Нури офтоб аз гафсии соя поён намеафтад. Дар зери чанор суфаи хурд барои истироҳаткунандагон сохта шудааст. Мо дар он нишаста аз ҳавои тоза нафас гирифтём. Гурӯҳи эҷодӣ ва 8 нафар, ки аз гирду атроф чамъ омада

буданд, дарахти чанорро ба қадри кофӣ ба оғӯш гирифта натавонистем. Мо боз чор нафарро ба ёри даъват кардем. Танҳо баъди ин муяссар шуд, ки даст ба дастӣ яқдигар диҳем. Пирони деҳа қиссаҳои марбут ба таърихи ин чанорро чунин нақл карданд: - Дарахти чанор таърихи беш аз панҷ қарно дорад, -

тоқзор кор мекунем. Асосан нави мавзиви сиёҳу сафед шинонда шудааст. Навҳои дигар низ мавҷуданд. Мо соли 2,5-3 тонна ангур мефурушем. Зиеда аз 500 килограмм мавиз истеҳсол карда мешавад. Ба бозор намеравем, харидорон худашон аз хона гирифта мебаранд. Даромадамон аз

дарахти чанорро ба қадри кофӣ ба оғӯш гирифта натавонистем. Мо боз чор нафарро ба ёри даъват кардем. Танҳо баъди ин муяссар шуд, ки даст ба дастӣ яқдигар диҳем. Пирони деҳа қиссаҳои марбут ба таърихи ин чанорро чунин нақл карданд: - Дарахти чанор таърихи беш аз панҷ қарно дорад, -

тоқзор кор мекунем. Асосан нави мавзиви сиёҳу сафед шинонда шудааст. Навҳои дигар низ мавҷуданд. Мо соли 2,5-3 тонна ангур мефурушем. Зиеда аз 500 килограмм мавиз истеҳсол карда мешавад. Ба бозор намеравем, харидорон худашон аз хона гирифта мебаранд. Даромадамон аз

Журналистони Тоҷикистон дар Ўзбекистон

(Аввалаш дар сах.3).

Рӯзи дувуми ташрифи гурӯҳи журналистони тоҷик сафарашонро дар шаҳри Тошканд идома доданд. Боздид аз Донишгоҳи журналистика ва коммуникатсияҳои оммавии Ўзбекистон хотирмон буд.

Дар донишгоҳи чавонон ба бахшҳои журналистика байналмилалӣ, интернет-журналистика, журналистикаи телевизион ва радио, журналистикаи чопӣ ва ВАО, журналистикаи варзишӣ ва журналистикаи ҳарбӣ дар сатҳи бақалавр ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. Инчунин донишгоҳи мазкур на танҳо дар тайёр кардани рӯзноманигорон, балки дизайне-



рӯх, медиа маркетинг, PR-менеджерҳо ва кормандони захираҳои иттилоотӣ низ ихтисос дода шудааст, - гуфт муовини ректор оид ба корҳои омӯзиш ва парварishi Азизбек Ҳасанов.

Вай афзуд, ки дар ДЖКОУ 3 факулта ва 5 кафедра мавҷуд буда, таҳсил дар бахшҳо ба ихтисосҳои шӯбҳои бақалавр, магистратура ва ғоибона сурат мегирад. Дар айни ҳол дар назди донишгоҳи Маркази захираҳои иттилоотӣ, Маркази технологияҳои иттилоотӣ, Осорхонаи таърихи журналистика, студияи те-

левиционӣ ва радиолоборатория, фотолабораторӣ ва пресс-клуби донишҷӯён - маркази со-working фаёлият мекунанд.

Мо аз чунин истиқболи гарми шумо сарфароз ҳастем. Дар донишгоҳи Тоҷикистон нис ба таҳсил фаро гирифтани чавононе, ки ба касби журналистика шавқу ҳаваси зиёд доранд, шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Бештар аз ҳама ба ин кор факултаи рӯзноманигории Донишгоҳи миллии Тоҷикистон машғул мебошад. Умедворам, ки дар оянда ҳамкорҳои Иттифоқи журнали-

стони Тоҷикистон ва бахшҳои рӯзноманигории мо бо ин донишгоҳ беш аз пеш тавона ҳамаҷо ёфт, - гуфт раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зинатулло Исмоилова.

Маълум шуд, ки як гурӯҳи чавонони тоҷикистонӣ нис дар радиои ҳамтоёни ўзбекистоннашон ва чавонони соҳиби кишварҳои дигар, мисли Қазоқистон, Қирғизистон, Афғонистон дар Донишгоҳи журналистика ва коммуникатсияҳои оммавии Ўзбекистон таҳсил мекунанд.

Баъд меҳмонон аз бинои шабакаи телевизиони хусусии «ЗӯрТВ», ки ба ҳайси шабакаи иҷтимоиву фароғатӣ шинохта шудааст, дидан карданд. Дар ин ҷо онҳо бо таҷҳизоти дастгоҳҳои техникаи замонавӣ, қараёни қор ва тарзи ташлили намоишномаҳои муҳтавои ғундоғуни телевизионӣ ошно шуданд. Меҳмонон инчунин аз идораи радиоишонавонии «Садои водӣ» («Водий садоси») нис боздид намуданд ва бо муҳтавои гуфторҳои он ошно шуданд.

Намоишҳои телевизионӣ ин шабакаро дар шаҳри ноҳияҳои вилояти Суғд одамони зиёд тамошо мекунанд. Барномаҳои хосу рангини он тавачҷуи муштаракҳои худро дар кишвари мо нис ба худ ҷалб намунадаст, - гуфт аз меҳмонон Фарҳод Ҷўраев.

Дар идома журналистони тоҷик аз бинои шабакаи телевизиони хусусии «Севимли» боздид карданд ва ҳамзамон бо фаёлияти кормандони нашрияҳои «Даракчи» ва «Сӯғдиёна» ошно шуданд. Сафари қорӣ ва эҷодии журналистони тоҷик ба шаҳрҳои бостониву бӯстони Бухоро ва Самарқанд дар пеш аст.

Набия НОДИРОВА, Мирасрор АҲРОРОВ, хабарнигорони «Овози тоҷик».

Овози тоҷик
МУАССИСЛАР:
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Конунчилик палатаси Кенгаши,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.
Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир
Шерпўлод ВАКИЛОВ
Рўзнома ҳафтае ду маротиба:
рузҳои чоршанбе ва шанбе чоп
мешавад.
Рўзнома дар компютерхонаи идора
ҳарфчинӣ ва саҳифабандӣ гардида.

Ҳамаи нақши бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи чопидаи интервалӣ ва
шарҳ аз 50 микраб зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рўзнома ба
мақбули ин шартноша ҳамаҷо намерасад.
Рўзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонсии матбуот
ва хабароти Ўзбекистон таҳри рақами 0003 ба рӯйҳат
гирифта шудааст.
Индекси нашр — 170. Фармоиши 2 Г-1125. Адади
нашр 4694 ҳаҷм 2 ҷузъи чопӣ. Усули нашр — офсет,
андозаи А-2.
1 2 3 4 5 6

Суратхисоби мо дар бонк:
С/Ҳ 20212000300101767001, МҲО
00417. Филиали Автотранспорти
бонки ДСТ-и «АСАКА»
дар шаҳри Тошканд.
Муҳаррири навбатдор:
А. Субҳонов.
Мувофиқи ҷадвал — 21.30
Ба ҷоп супурда шуд — 01.30

Нишони мо:
100000 ш. Тошканд,
кўчаи Матбуотчилар, 32.
Телефонҳо: қабулгоҳ: 233 - 82 - 83;
Котибот 233 - 83 - 35. Факс: 233-57-30.
сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail:
ovozitoj@umail.uz, ovozitoj@list.ru
Индекси обунна 170.
Матбааи табуу нашри Ширкати саҳомии «Шарк».
Нишони қорхона: кўчаи Буюк Тўрон, хонаи 41.